

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 18.07.2019 №127**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1537/1-679	МД “Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва инвентари мулоим	Номгӯӣ	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1538/1-680	Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	81	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1539/1-681	Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1540/1-682	Раёсати Қўшунҳои дохилии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1541/1-683	Сарраёсати иҷроии қазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1542/1-684	Сарраёсати иҷроии қазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Воситаҳои равшандиҳанда	Дона	100	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1543/2-498	МД Дармонгоҳи стоматологӣ ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1544/9-255	МД “Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шифобахш”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои лаборатории химреактив	Номгӯй	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
322/17-140	МД “Маркази ҷумҳуриявии технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия”	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
117/29-18	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
118/29-19	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Нишони сарисинагӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.